

**ХУЛОСАИ  
ШЎРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D. КОА-028-И НАЗДИ ДОНИШГОХИ  
ДАВЛАТИИ ОМЎЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ САДРИДДИН  
АЙНӢ**

дар бораи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D 02.05.00.- Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ)

Парвандай аттестатсионии №\_\_\_\_\_

**Қарори Шўрои диссертационӣ аз 30 майи соли 2019**

Дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳолназаров Рӯхулло Муҳамадович додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ).

Диссертатсияи Ҳолназаров Рӯхулло Муҳамадович “Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D 02.05.00.- Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ) аз тарафи Шўрои диссертационии 6D. КОА-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121) барои ҳимоя пазируфта шудааст.

Диссертант Ҳолназаров Рӯхулло Муҳамадович, соли таваллудаш 1989, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Аз сентябри соли 2018 ба ҳайси асистент дар кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ кор меқунад.

Диссертатсия дар кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ ба анҷом расидааст.

**Роҳбари илмӣ: Ғаффор Ҷӯраев,** доктори илмҳои филологӣ, профессор, сарходими илмии шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ

**Мушовири илмӣ: Раҳматуллозода Саҳидод Раҳматулло,** доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарҳодими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакии АИ ҟТ

### **Муқарризони расмӣ:**

- **Мухторов Зайниддин Мухторович**, доктори илмҳои филологӣ, директори Пажӯшишгоҳи идоракуни давлатӣ ва хизмати давлатии Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- **Хомидов Дилмурод Раҷабовиҷ**, доктори илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;
- **Муассисаи пешбар:** Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

**Дар тақризи муассисаи пешбар-Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода омадааст, ки давраи Истиқлолият ба мо имкон медиҳад, ки ба таҳқиқи илмии масъалаҳои гуногуни забоншиносӣ аз диди нав назар намоем, зеро забон дар ҳоли ташаккул буда, ба муроқибатҳои илмӣ ниёз дорад. Махсусан, баррасии таркиби луғавии шеваҳои забонамон аз ҳар ҷиҳат ниёз ба таҳқиқи илмӣ дорад. Мавзӯе, ки мавриди пажӯшиши илмӣ қарор гирифтааст, бешубҳа мубрам буда, барои илми забоншиносии муосири тоҷик аҳамияти илмю назарӣ ва амалӣ дошта, дар номшиносии тоҷик, аз ҷумла номҳои ашхоси маҳалҳои алоҳида таҳқиқоти тоза маҳсуб мешавад.**

Дар маҷмӯъ, метавон гуфт, ки муаллифи диссертатсия мақсаду вазифаҳои дар пеш гузоштаашро пурра иҷро кардааст ва як кори пухтаи илмиро пешниҳод намудааст, ки ба талаботи корҳои диссертационӣ комилан муносиб ва мувоғиқ мебошад.

Дар баробари дастовардҳои муҳими зикршуда диссертатсия аз камбуҷиву норасоиҳо низ ҳолӣ нест, ки зикри онҳо барои тақмили минбаъдаи диссертатсия хеле муғиданд, аз ҷумла:

- дар аввали диссертатсия муаллиф ба таҳлили диаҳронии мавод ва истифодаи методи муқоисавӣ-таъриҳӣ таъкид менамояд, вале дар диссертатсия ин масъала ба ҷашн намерасад;
- дар диссертатсия баъзе аз асарҳои илмии вобаста ба мавзӯи диссертатсия истифода нашудааст. Аз ҷумла, дар муқаддима, бобҳои доҳилии диссертатсия оид ба таҳлили лингвистии топонимҳо анҷомдодаи Ш. Исмоилов ишорае нест;
- дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия иқтибосоти кам оварда шудааст аз ин рӯ, андешаронии муаллиф норавшан мондааст (саҳ. 39, 55, 69, 100 ва ғ.);
- дар таҳлили номшиносии муосир усули омории пажӯшиш нақши муҳим дорад, вале дар диссертатсия ба ин масъала камтар таваҷҷӯҳ шудааст;
- дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ғалатҳои услубӣ, имлӣ ва китобатӣ ба ҷашн мерасанд (саҳ. 7, 16, 17, 31, 35, 39, 40 ва ғ.). Тақриз мусбат буда,

чунин хуносагири дорад:

Диссертатсияи Холназаров Рухулло Муҳамадович дар мавзӯи “Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ) таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгӯ ба талаботи Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он Холназаров Рухулло Муҳамадович сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ) мебошад.

Диссертант 6 мақола ба табъ расонидааст, ки 3-тои он дар маҷаллаҳои тақризшаванда ҷоп шудааст ва 3 номѓӯйи дигар фарогири мавзӯъ ва муҳтавои асоси диссертатсия буда, дар маҷмӯаҳои илмӣ ба табъ расидаанд. Номѓӯи муҳимтарин корҳое, ки муҳтавои асоси диссертатсияро инъикос менамоянд, чунин аст:

1. Холназаров, Р. М. Ҳусусиятҳои лингвистӣ ва ғайрилингвистии номҳои бачагона / Р. М. Холназаров // Паёми Донишгоҳи миллӣ. Серияи “Филология”.- 2017. - № 4/3.- С. 73-78.
2. Холназаров, Р. М. Инъикоси баъзе ҳусусиятҳои фонетикии шевай ҷанубӣ дар номҳои ашхоси ноҳияи Лахш (Ҷиргатол) / Р. М. Холназаров // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Серияи “Филология”.-2017.- №5.- С. 75- 79.
3. Холназаров, Р. М. Гендер ва муносибати антропонимҳо ба он / Р. М. Холназаров // Суҳаншиносӣ.- 2018. - № 2.-С. 37-44.
4. Холназаров, Р. М. Номҳои реҳтаи ашхос / Р. М. Холназаров // Муҳаққик.- 2015.- №15. – С. 5-9.
5. Холназаров, Р. М. Нақши вандҳо дар ташаккули антропонимҳо (дар асоси маводи н. Ҷиргатол) / Р. М. Холназаров // Суҳаншиносӣ.-2016.-№ 2.-С. 27-35.
6. Холназаров, Р. М. Таҳлили соҳтории антропонимҳои “Мактаби кӯҳна”-и С. Айнӣ / Р. М. Холназаров // Маҷмӯаи мақолот (Маводи ҳамоиши илмии байналмилалии «Устод Садриддин Айнӣ поягузори адабиёти реалистии ҳалқҳои Осиёи Марказӣ»)- Душанбе, 16-17 апрели соли 2018.-С. 354-357.

**Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шудаанд:**

**Олимҷон Маҳмадҷонов**-доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода. Тақриз мусбат буда, дар он зикр менамояд, ки таҳқиқ ва омӯзиши ономастикай Осиёи Миёна таваҷҷӯҳи олимону донишмандони ватанию ҳориҷиро солиёни зиёдест, ки ба ҳуд ҷалб намудааст. Ҳарчанд ки маълумоти аввалин доир ба омӯзиши номшиносӣ ба охирҳои асри XIX ва аввали асри XX

мансуб бошад ҳам, vale то имрӯз яке аз бахшҳои нисбатан камтаҳқиқшудаи забоншиносии точик ба шумор меравад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки омӯзиши ҳамаҷониба ва мушаҳхаси хусусиёти номвожаҳо аз нигоҳи забоншиносӣ солҳои оҳири асри гузашта диққати донишмандону муҳаққиқонро ҷалб намудааст ва хушбахтона, имрӯзҳо ба шарофияти истиқлолияти давлатӣ ин масъала боз ҳам мубрамтару актуалий гардидааст. Дар забоншиносии точик бобати омӯзишу баррасии хусусиятҳои этнолингвистию статистикии номвожаҳо “саҳифаҳои холӣ” хеле зиёд аст ва диссертатсияи Холназаров Рӯҳулло Муҳамадович дар мавзӯи “Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш” ба яке аз масъалаҳои мавриди ниёзи номшиносии точик бахшида шудааст, ки аз ин бобат ҷолиби диққат ва қобили дастгирист. Бояд зикр намуд, ки дар баробари дастовардҳои диссертатсия, ки бешубҳа, дар таҳқиқи омӯзиши минбаъдаи ономастикаи забони точикӣ саҳми арзанде ҳоҳанд гузошт, ба андешаи мо, дар он баъзе нуқсону камбудиҳое низ роҳ ёфтаанд, аз чумла:

- дар баъзе саҳифаҳои автореферат тарҷумаи матнҳо ва вожаҳо таҳтуллафзӣ сурат гирифтаанд, ки ин ба мазмуни матни асл мувофиқат намекунанд (саҳ. 19, 21, 22 ва ғ.).
- дар саҳифаҳои автореферати диссертатсия баъзе камбудиҳои дорои хусусиёти техникӣ, имлой ва услубӣ ба назар мерасанд (4, 5, 10, 16, 24, 35, 66).

**Нуров Пирмаҳмад**-доктори илмҳои филологӣ, мудири шуъбаи илмию ташкилии Раёсати АИ ҶТ. Тақриз мусбат буда, муқарриз қайд мекунад, ки таҳқиқи номҳои ашҳос дар илми забоншиносии точик ба яке аз масъалаҳои муҳим табдил ёфтааст. Зоро номҳо аз умқи забон маншаъ гирифта, забони гӯёи суннатҳо, расму анъана ва фарҳангҳо маҳсуб меёбанд. Ҳар номе, ки бунёди қадимӣ дорад, чун нигорае дар осорхонаи маънавии ҳар қавму миллат, намоишидҳандай раванди инкишофи таърихии андешаву ҷаҳонбинии ниёгони онҳо ба ҳисоб меравад. Номгузорӣ ба тифли навзод яке аз анъанаҳои қадимтарини тамоми башарият буда, дар номҳо тамаддун, андешаву маниш ва пешаву ҳунари миллат инъикос ёфта, ҳамчун маҳсули тафаккури давраҳои гуногуни ташаккули ҷамъият то ба имрӯз омада расидааст. Чун назари ҳар қавму миллат нисбат ба оламе, ки онҳоро ихота намудааст, муҳталиф мебошад, ин гуногунандешӣ, бешақ, дар номгузорӣ низ акси худро ёфтааст.

Аз ин лиҳоз, мавзӯи пажӯҳишии Холназаров Р. М., дар ҳақиқат муҳим арзёбӣ гардида, аввалин таҳқиқот дар номшиносии минтақаи Рашт, хусусан, ноҳияи Лахш ба шумор меравад. Таҳқиқи номҳо аз нигоҳи гендерӣ дар забоншиносии муосир ҳанӯз хеле норавшан мебошад. Новобаста аз

муваффакиятхое, ки дар таҳқиқот дида мешавад, ҳамчунин камбузиҳо низ ба назар мерасанд, ки ба он нуктаҳо таваҷҷуҳ мешавад:

- ба назари мо, хуб мешуд, ки хулосаи кор дар автореферат мукаммалтар мешуд;
- ҳарчанд, муҳаққиқ покизакор бошад ҳам, баъзе камбузиҳои хусусияти таҳриридошта ба назар мерасад (сах. 7, 13).

**Алиев Одилҷон**—номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Тақриз мусбат буда, дар он қайд шудааст, ки ҳар як марҳилаи тараққиёти ҷамъияти инсонӣ дар забон нақши ҳудро гузаштааст. Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳо, хусусан антропонимҳои ноҳияи Лаҳш барои дарки амиқи моҳияту пешрафти илми забоншиносии тоҷик ба аҳамияти қалони илмӣ ва амалӣ молик аст. Ба ин маънӣ мавзӯи мавриди таҳқиқ, бидуни шакку шубҳа, актуалӣ ба шумор меравад. Ҳарчанд дар бобати антропонимҳо дар илми забоншиносии тоҷик баъзе корҳои таҳқиқотӣ анҷом дода шуда бошад ҳам, vale дар ҳусуси антропонимҳои ноҳияи Лаҳш таҳқиқоти ҷиддиву ҷамъбастӣ ба назар намерасад. Диссертатсияи Ҳолназаров Рӯҳулло иқдоми ҷиддие дар ин соҳа ба шумор рафта, самараи кӯшишу талошҳои илмӣ ва заҳмати зиёди ў дар ин соҳа аст. Автореферат аз баъзе камбузиҳо орӣ нест:

- забони автореферат равону илмӣ бошад ҳам, гоҳо ҷумлаҳои носуфта дар саҳифаҳои 5, 13, 15 ва 17 ба назар мерасанд;
- дар саҳифаҳои 4, 7 ва 19 сиву се номи олимон тақрор ба тақрор оварда шудаанд;
- дар саҳифаи 18 омадааст: “аксарияти номҳо... аз нигоҳи гендер тағовутҳои ҳосаро инъикос намудаанд. Ин тағовутҳо дар қисмати фонетика мушоҳида мешаванд. Масалан, ... агар ба мард тааллуқ дошта бошад, ба сурати Маҳабат... агар ба зан мансуб бошад, Муҳабат истифода мешавад” (сах. 18). Ин ҷо муаллиф танҳо як мисол овардаасту ҳалос. Ҳол он ки бо як мисол исбот кардани фикри ҳуд амри маҳол аст;
- баъзан аломатҳои китобат риоя намешаванд.

**Тӯраев Бурхониддин**- номзади илмҳои филологӣ, ҳодими қалони илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ дар тақризи мусбати ҳуд зикр менамояд, ки дар илми эроншиносии мусоир дар тӯли даҳсолаҳои охир ба таҳқиқи бахши ономастика, ба вижанаи номҳои ҷуғрофӣ ва антропонимия (номҳои ашҳос)-дараҷаи истеъмол, маъно, соҳтор, пайдоиш ва минтақаи густариши онҳо таваҷҷуҳи бештар зоҳир мешавад. Минтақае, ки мавриди пажӯҳиши муҳаққиқи ҷавон-диссертант Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадович гардидааст, аз лиҳози таъриҳӣ ва забоншиносӣ воқеан ҷолиб аст,

зоро муқойсай номҳои тоҷикӣ ва қирғизӣ, ки муносибатҳои ду халқи гуногунзабонро, ки асрҳо боз дар як минтақа умр ба сар мебаранд, инъикос мекунад. Минтақаи сарҳадии бо Ҷумҳурии Қирғизистон ва дорои аҳолии зиёди қирғиззабони Лахш дар ҳолати кунуни худ то андозае вазъи ташаккули забони тоҷикиро дар ҳудуди минтақаи мазкур инъикос мекунад. Ва аз нигоҳи лаҳҷашиносӣ низ минтақаи мазкур вижагиҳои хоси ҳудро дорад. Ҳамин раванди таърихӣ дар тамоми қишлоғои забон, ҳатто дар топонимия ва антропонимия мунъакис гардидааст. Ин барои забоншиносӣ, ба ҳусус таърихи забон, ономастика ва лаҳҷашиносӣ маводи ҳуби илмӣ дода метавонад. Дар баробари ин, баъзе эродҳо пешниҳод шудааст, аз ҷумла гуфта мешавад:

- дар автореферат баъзе аз асарҳои илмии вобаста ба мавзӯи диссертатсия истифода нашудааст. Аз ҷумла, дар муқаддима, бобҳои дохилии диссертатсия ва дар фехристи илмии автореферат асарҳои илмии оид ба антропонимҳо ва таҳлили гендерии онҳо анҷомдодаи Б. Б. Тӯраев ишорае нест;
- дар автореферат диссертатсия ягон ишораи истифодаи маъҳазҳо дида намешавад;
- дар саҳифаи 14-и автореферат дар бахши номҳои иқтибосӣ ҷоизаи «Ҳайдар»-ро, ки ба арабӣ буданаш шубҳа аст, онро арабӣ додааст. Оид ба ин ҷоиза ишораҳои маҳсуси эроншинос В. А. Лившитс ва Бобоназар Бобоҳонов вуҷуд дорад;
- зери номҳои сомӣ, номҳои Довуд, Юнус, Мӯсо, Юсуф, Яъқуб ва ғайраро меорад, ки онҳо сомӣ набуда, балки ҳомӣ мебошанд, арабҳо аз шоҳаи сомианд. Аслан, дурусташ ҳомиву сомӣ аст, зоро онҳо аз як оилаанд;
- дар автореферат рӯйхати адабиёти илмии истифодашуда оварда нашудааст.

**Шафоатов Азал-** номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикии Доғишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов дар тақризи мусбати худ қайд мекунад, ки таҳқиқи номҳои одамон (антропонимия), ки як бахши ономастика маҳсуб мейбад, мавзӯи мубрам ва актуалии илми забоншиносонӣ аст. Дар давраи Истиқлолият, ҳушбахтона масъалаҳои мубраму мусоири забоншиносӣ, дар соҳаҳои ономастика, лаҳҷашиносӣ, этнолингвистика, сотсиолингвистика, забоншиносии гендерӣ ва ғайра мавриди назари муҳаққиқон қарор гирифтаанд. Солҳои охир бештар таваҷҷуҳи олимону мутахассисони ҷавон ба риштai ному номшиносӣ равона шудааст, ки боиси дастгирӣ аст.

Ба мавзӯи “Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш” даст задани Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадович ҳам бесабаб нест. Ҷунки антропонимҳои сокинони ноҳияи Лахш дар муҳити дузабонӣ-тоҷикӣ ва қирғизӣ

ташаккул ёфта, дар баробари вижагиҳои забонӣ, ҳамчунин расму оини ин ду миллати бо ҳам дӯст дар антропонимҳо инъикос ёфтаанд. Дар баробари муваффақиятҳо баъзе камбудиҳои хусусияти таҳрирӣ дида мешавад. Аз ҷумла:

- дар саҳифаи 23 автореферат ҷумлаи “Ҳамчунин нақши пасвандҳо аз нигоҳи занонаву мардона дар мисоли антропонимҳои ноҳияи Лаҳш дар ин бахши диссертатсия ба таври васеъ баррасӣ гардидааст” ба шакли зер таҳрир мешуд: “Ҳамчунин, дар соҳтани антропонимҳои занонаю мардонаи ноҳияи Лаҳш нақши пасванд мухим буда, дар диссертатсия ба таври васеъ баррасӣ гардидаанд”;
- дар баъзе саҳифаҳои автореферат ғалатҳои хусусияти имлой ва китобатӣ дида мешавад (3, 23).

Муқарризони расмӣ дар баробари муайян кардани баъзе нуқсонҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ) мухимияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ, навоварӣ ва дастовардҳои шоёни муаллифи диссертатсияро низ таъкид кардаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони варзида дар соҳаи таърихи забон, номшиносӣ ва шевашиносӣ буда, дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф карданд, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба мавзӯи диссертатсияи мазкур наздиқӣ дорад. Муассисаи пешбар яке аз муассисаҳои бонуфузи илмии соҳаи филология дар ҷумҳурӣ ба шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар самти таҳқиқу таҳлили масоили умдаи таърихи забон, ономастика, лаҳҷашиносӣ хеле маъруф гардидааст.

Шӯрои диссертационӣ таъкид менамояд, ки докторант дар асоси маводи зарурӣ ва фаровон хусусиятҳои забонӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои сокинони ноҳияи Лаҳшро (собиқ Ҷиргатол), ки дар муҳити дузабонӣ- тоҷикӣ ва қирғизӣ умр ба сар мебаранд, ба таври дақиқ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додааст.

Пешниҳод шудааст, ки таҳқиқи антропонимҳое, ки дар муҳити дузабонӣ ташаккул ёфтаанд, ҳамаҷониба, хусусан аз нигоҳи гендерӣ на танҳо дар заминаи асарҳои ҷудогона, балки дар як мавзei муайяни ҷуғрофӣ низ васеътар омӯхта шавад. Дар робита бо ин, таҳқиқи антропонимҳо аз ин нуқтаи назар имкон медиҳад, ки ҳам урғу одат ва анъанаҳои миллии ҳалқҳои гуногунзабон ва ҳам таркиби лаҳҷаи онҳо муайян карда шавад.

**Аҳамияти назарии таҳқиқот.** Аҳамияти илмии таҳқиқоти антропонимҳо аз он иборат аст, ки онҳо дар муҳити дузабонӣ: тоҷикӣ ва қирғизӣ ташаккул ёфта, барои рушди бахшҳои гуногуни забоншиносӣ, аз ҷумла луғатшиносӣ чун маводи илмӣ

хизмат менамояд. Ҳамчунин натиҷаҳои назариявии таҳқиқотро метавон дар баррасии минбаъдаи антропонимияи тоҷик истифода намуд.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Натиҷаҳои диссертатсияро метавон дар донишгоҳу донишкадаҳо зимни дарсҳои назариявию амалии шевашиносӣ, лугатшиносӣ, таърихи забон ва ҳангоми тартиб додани лугатҳои ономастикӣ истифода намуд. Ҳамчунин, диссертатсия метавонад дар навиштани асарҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, дастуру воситаҳои таълими мавриди истифода қорор гирад.

Бо назардошти мақсади асосии пажӯҳиш ва дар заминаи ҳалли вазифаҳои диссертатсия масъалаҳои асосии зерин барои ҳимоя пешниҳод гардидаанд:

1. Дар ташаккули антропонимҳои ноҳияи Лахш калимаҳои иқтибосӣ (арабӣ, туркӣ –қирғизӣ, юнонӣ, ҳиндӣ, русӣ) нақши муҳимро ифода намудаанд;
2. Шароити дузабонӣ ба хусусиятҳои овоии номҳои ашхос бетаъсир намондааст;
3. Номҳои ашхос дар соҳтори калимаҳо (сода, сохта, мураккаб) муҳим арзёбӣ мешаванд;
4. Номҳои ашхоси ноҳияи Лахш барои муайяну мукаммал соҳтани таркиби луғавии лаҳҷаи тоҷикони он ҷо мусоидат менамояд;
5. Антропонимҳои ноҳия барои муайян намудани ҳодисаҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ, динӣ, анъана ва ғайраро, ки дар миёни тоҷикону қирғизҳо роиҷанд, манбаи муҳими илмӣ мебошанд;
6. Муносибати таърихии тоҷикону қирғизҳо асрҳо боз идома дошта, инъикоси он дар антропонимҳо ифода мейёбад;
7. Лаҳҷаи сокинони ноҳияи Лахш аз лаҳҷаҳои дигари шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, хусусан лаҳҷаи раштӣ, тафовутҳои маҳсус дорад.

Зимни таҳқиқ осори илмии муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ истифода шудаанд, ки муҳимтарини онҳо таҳқиқотҳои И. М. Оранский, В. И. Абаев, В. А. Лившитс, З. Г. Исаева, В. А. Никонов, О. А. Сухарева, М. С. Андреев, Д. Г. Резник, А. Н. Кузмина, И. В. Бестужев-Лада, В. С. Растворгueva, О. Ф. Фафуров, Р. Л. Неменова, Ф. Ҷӯраев, Ш. Рустамов, Р. Р. Раҳимов, Ш. Ҳайдаров, О. Маҳмадҷонов, Ҷ. Алимӣ, Р. Шоев, С. Хоркашев, М. Аюбова, Н. Офаридаев, О. Қосимов, Д. Карамшоев, М. Султонов, Д. Ҳомидов, А. Ҳасанов, Т. Ваҳҳобов, З. Муҳторов, М. Қосимӣ, А. Мирбобоев, М. Абдусатторов ва дигаронро дар бар мегиранд.

**Мутобики мақсаду вазифаҳои диссертатсия** зимни ҷамъоварии мавод аз усули пурсиш, суҳбат, мушоҳида ва усули шиносӣ бо феҳристи асомӣ дар идораи САҲШ (сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ)-и ноҳияи Лахш истифода

гардидааст. Барои таҳлили мавод усули диахронӣ, синхронӣ, оморӣ, таҷзия, калимасозӣ, этимологӣ ва лингвистии таҳлил муносиб дониста шудааст.

**Саҳми фардии муҳаққик** дар он зуҳур меёбад, ки ў антропонимҳои ноҳияи Лахшро пурра гирд оварда, вижагиҳои овозии онҳоро баррасӣ карда, дар заминаи ин хусусиятҳои фарқунандаи лаҳҷаи сокинони ноҳияи мавриди назар аз лаҳҷаҳои дигари шевай ҷанубӣ, хусусан аз гурӯҳи раштӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст. Ҳамчунин, таҳқиқи масоили этнолингвистӣ ва таҳлили гендерӣ ва муносибати он ба антропонимҳо, ки дар илми забоншиносӣ хеле кам таҳқиқ шудааст, таҳлилу баррасӣ гардида, омори онҳо дода шуда, масоили калимасозии онҳо баррасӣ шудаанд.

Чаласаи Шӯрои диссертационии 6D. КОА-028-и назди Доғонишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи 30 майи соли 2019 дар бораи ба Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадович додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯйи ихтинос, аз рӯйи ихтиноси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ) қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои диссертационӣ аз шумораи умумии 25 нафар аъзои Шӯрои диссертационӣ, 21 нафар иштирок дошт, ки аз ин 7 нафар аз рӯйи ихтиноси 10.02.22-Забонҳои ҳалқҳои кишварҳои ҳориҷӣ Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ) мебошанд, дар ҷаласа иштирок дошт. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 21 нафар, «зид» - нест «баргҳои беътибор» - нест

Баромади Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадович дар мавзӯи «Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯйи ихтинос, аз рӯйи ихтиноси 6D 02.05.00.- Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ), тақризи муассисаи масъул, баромади муқарризони расмӣ доктори илмҳои филологӣ Муҳторов Зайниддин Муҳторович, доктори илмҳои филологӣ Ҳомидов Дилмурод Раҷабовиҷ ва муассисаи пешбарро шунида, муҳокима карда, Шӯрои диссертационӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хulosai қабулкардаи ҳуд оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоварӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи диссертант

#### **қарор қабул мекунад:**

1. Диссертатсияи Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадович дар мавзӯи «Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯйи ихтинос, аз рӯйи ихтиноси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ) ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 10 ва 11 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии атестационии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми октябри соли 2016, №505 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Мақолаҳои илмии чопшудаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи диссертасияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадовиҷ дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯйи ихтинос, аз рӯйи ихтиноси 6D 02.05.00.- Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ) дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии атестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадовиҷ дипломи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯйи ихтинос, аз рӯйи ихтиноси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ)-ро диҳад.

Раиси Шӯрои диссертасионӣ  
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Котиби илмии Шӯрои диссертасионӣ,  
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

SN7

Ҷаматов С.

AMZ

Мирзоалиева А.Ш.

30 майи соли 2019.